

**БАРОИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, СУЛҲУ ОРОМӢ, СУБОТИ СИЁСӢ, СОЗАНДАГИВУ
ОБОДОНӢ, РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ МАРДУМ!**



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

№ 2 (326),
23 январӣ соли 2019

E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru • www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН




Бо арзи эҳтирому самимият ва миннатдорӣ ба мардуми шарифи Тоҷикистон, аз ҷумла соҳибкорону тоҷирон ва дигар шахсони хайрхоҳу ҷимматбаланд барои ташаббусҳои созанда меҳоҳам як нуқтаро таъкид намоям: ба раванди созандагии Ватан ҳар як шахрванди бонангу номус бояд саҳмгузор бошад ва ҳар фарди ҷомеа бояд касбу ҳунаре дошта бошад, ки бо истифода аз он зиндагии худро пеш барад.

Мо барои ҳар шахсе, ки меҳоҳад касбу ҳунар, нияту нақша ва қобилияту истеъдоди худро амалӣ гардонад, яъне ҷиҳати худтаъбиққунии шахрвандон шароити му-

соид фароҳам меорем

Мо ҳар амали некеро, ки ба шукронаи истиқлолияти озодӣ ва соҳибватаниву соҳибдавлатӣ анҷом медиҳем, барои худамон, фарзандонамон, наслҳои ояндаамон, Ватани азизу маҳбубамон – Тоҷикистон мекунем, зеро ин Ватан ва ин давлат аз худӣ мост ва онро ба ҷойи мову шумо каси дигар обод намекунад.

**АЗ ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН
БА МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН,
26.12.2018**



**ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
РАВШАНМОИ
ЗИНДАГИСТ**

3



**РУШДИ МАҲАЛ АЗ ВУСЪАТИ
КОРҲОИ ОБОДОНӢ МАНШАЪ
МЕГИРАД**

4



**АКСИЯИ ҲИЗБИ «ЯҚЧОЯ ХАЛ
МЕКУНЕМ!» СОКИНОНОРО
АТРОФИ ҒОЯҲОИ СОЗАНДА
МУТТАХИД КАРД**

5



**НАҲЗАТИЁН БО ХОҶАГОНИ
ХОРИҶИАШОН ПАЙМОН
БАСТААНД**

7



**МУЛОҚОТИ СОЗАНДА БО
МУҲОҶИРОНИ ТОҶИК ДАР
РОССИЯ**

8

ХУДРО АЗ ФИТНАВУ ДАСИСАҲОИ ГУРҶҲОИ ИФРОТИИ ДАР ТОЧИКИСТОН МАМНУЪ ЭМИН НИГОҲ ДОРЕД!



Абдулло РАҲМОНЗОДА,
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

Вақтҳои охири гурӯҳҳои ифротӣ, аз ҷумла ТЭТ ҲНИ бо мақсади будани худро дар саҳнаи сиёсӣ нишон додан ва бо андешаи мардум бозӣ кардан тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар гуна дасисаву фитнаҳоро роҳ андохта истодаанд. Дар айни замон боре воқеиятро ёдовар намешаванд, ки қӣ буданд аз кучо омаданд ва чи бадбахтиҳоеро ба сари мардум оварданд.

Воқеият ин аст, ки пас аз пошхӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ дар кишварҳои мустақили минтақаи Осиёи Марказӣ, фазои холии идеологӣ ба вучуд омада, ихтилоф дар байни ҳизбу ҳаракатҳои гуногуни навзӯҳур зери шиорҳои демократияву озодӣ ва дину мазаҳбу фирқаву маҳал рӯ ба афзоиш овард.

Таквият ёфтани ташкилотҳои радикалии исломӣ ва террористӣ, ки истифода аз этикоди динӣ, тарсондан ва хушунатро ҳамчун як воситаи муҳим барои татбиқи манфиатҳои худ пайгирӣ мекарданд, боиси нигарониҳои ҷиддӣ гашт. Наҳзатиҳо ҳам дар хоричи кишвар ҳизб ташкил карда, ба хотири расидан ба қудрат роҳи аз ҳама осонашро интихоб карданд: хиёнат ба миллат ва таъя ба ҳоҷаҳои хоричӣ. Ҳамин тавр оғоз ёфт чанги бародаркуш дар Тоҷикистон ва чи бадбахтиҳо овард, ҳама медонанд...

Имрӯз дар худуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти 17 ташкилоти террористиву экстремистӣ: “Ҳизб-ут-таҳрир”, “Ал-Қоида”, “Ҳаракати исломи Туркистони шарқӣ”, “Ҳизби наҳзати исломи Тоҷикистон”, “Ҳаракати исломи Ўзбекистон”, “Толибон”-и Афғонистон, “Бародарони мусалмон”-и Миср, “Лашкари Тайиба”-и Покистон, “Ҷомеаи исломии Покистон”, “Ҷамоати таблиғ”, ташкилоти динӣ-миссионерии “Соҳмонӣ таблиғот”, “Тоҷикистони озод”, “Ҷамоати ансоруллоҳ”, “Салафия”, “Гуруҳи 24”, “ДОИШ” ва “Ҷабҳат-ан-нусра” манъ карда шудааст.

Коршиносон ба ин назаранд, ки ҳамаи ин ҳизбу ҳаракатҳо дорои як манбаву сарчашма буда, усулҳои фаъолиятшон низ як умумият дорад – норозӣ кардани авзои сиёсии давлатҳо, сӯиштифта аз бовариҳои динӣ, ба вучуд овардани тафриқаи иҷтимоӣ, мубориза ба фарҳангу асолати қадимаи миллатҳо, гумроҳсозии ҷавонон ва ба муқобили насли калонсол шӯронидани онҳо, бераҳмӣ, қатлу қуштор, даҳшатафканӣ, фиребу фирефта кардани ҷомеа ва ғайра. Паёмади амалҳои ин гурӯҳҳои террористӣ аллақай тамоми ҷомеаи ҷаҳонро ваҳшатзада кардааст – таркиш

дар кӯчаҳо, бозорҳо, даруни нақлиёт ва ҳатто дохилу минбари масҷидҳо...

Тавре дар боло ишора рафт, аз оғози ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба яке аз мушкилоти ҷиддӣ тақдирсозтаъмин амнияти минтақаи ва миллӣ дучор гардид. Авҷи хатари терроризм ва экстремизм ин ҳодисаҳои марбут ба чанги шаҳрвандӣ дар кишвари мо дар солҳои 1992–1997 мебошанд. Маҳз фитнаҳои Ташкилоти экстремистиву террористии ҲНИ ва фирефтаи шудани ҷавонон ба игвоҳои онҳо боис гардид, ки ба ҳисоби расмӣ 160 000 сокини кишвар ҳалок шуда, ҳазорҳо нафар кӯдакон ятим гаштанд, ҳазорҳо нафари дигар аз гуруснагӣ ва истеъмоли ҳар гуна донагиву гиёҳҳо ба ҳалокат расиданд. Миллионҳо нафар сокини осоишта гуреза шуда, қисме дар Афғонистон ба доми гурӯҳҳои ифротӣ афтада, нобуд гардиданд. Иқтисодиёти кишвар ба сифр баробар шуд, умеди ҷомеа аз ояндаи босаодату дурахшон канда шуда, халқ сарсон саргардон ва гуреза гашт, одамқушӣ ба мисли қуштани чорво ба як амали маъмулӣ табдил ёфт...

Бо вучуди ҳамин гуна таҷрибаҳои талхи ҳаёти ҳанӯз ҳам ҳастанд бадҳоҳои миллат, ки дини мардумро бар зидди мардум истифода бурдан меҷӯянд ва тавре тарғиб мекунад, ки бо сӯиштифта аз дин мардумро зидди давлату зидди ҳамдигар шӯронанд. Аммо миллати тоҷик ин фиребро дубора намехӯрад. Аллақай сокинон раванди ҳодисаву воқеаҳо ва ҳамзамон тағйиротҳоро дар сиёсати ҷаҳонӣ бо чашми сар дида истодаанд. Мардум тафаккури таҳлилий дорад ва таҳлил мекунад, ки агар солҳои 1943-1988 дар кишвари мо ҳамагӣ 17 масҷид амал мекард, ҳоло дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 масҷиди марказӣ, 325 масҷиди ҷомеа, 3 ҳазору 334 масҷидҳои панҷвақта мавҷуд аст. Ба ҳисоби миёна ба 2 ҳазор нафар аҳоли 1 масҷид рост меояд.

То соли 1990 мусулмонони Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравӣ Сотсиалистӣ танҳо дар мадрасаи Мири араби Бухоро ва Донишқадаи олии исломии Тошқанд имкони таҳсилоти динӣ гирифтанд доштанд. Соли 1990 дар ин ду муассисаи таълимӣ динӣ аз ҷумҳурии мо ҳамагӣ 27 нафар донишомӯз таҳсил мекард. Ҳиссаи (квотаи) мусалмонони ҷумҳурии мо дар ин муассисаҳои таълимӣ динӣ хеле ночиз буд ва аз ин рӯ, то замони истиқлол дар байни мусалмонони кишвар шумораи уламои хатмкарда (дипломдор) ангуштшумор буданд. Ҳоло танҳо дар Донишқадаи олии исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам беш аз 1,5 ҳазор донишҷӯ таҳсил менамояд. Дар назди Донишқадаи мақзури гимназияи исломӣ фаъолият дошта, дар он қариб 700 нафар толибим ба таҳсил фаро гирифта шудааст. Агар дар тӯли беш аз 70 соли салтанати шӯравӣ ҳамагӣ 30 шаҳрванди мо фаризаи ҳаҷро анҷом дода бошанд, дар давраи истиқлолият ҳазорон мусалмонони Тоҷикистон бо истифода аз ҳуқуқи озодихон худ ба мартабаи хоҷагӣ расиданд ва ҳатто баъзеашон 6-7 маротиба ҳаҷ карданд. Дар як сол аз давлатҳои ИҶШС ҳамагӣ то 10 нафар ба маросими ҳаҷ рафта метавонистанд. Ҳоло танҳо аз Тоҷикистон ин шумора беш аз 5000 нафар дар як сол аст.

Бо назардошти ин ва дигар нишондодҳо, ки мардум бо ақли худ дарк кардаанд, дигар ин гурӯҳҳои ифротӣ сокинони Тоҷикистонро фирефта карда наметавонанд. Чанд ҷавони бетачрибаеро ҳам, ки гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ гумроҳ кардаанд,

бовар дорем, аз чунин ҳаёти дарбадариву сарсонӣ ва ҳамчун хоин ном баровардан садҳо бор безор шудаанд. Ин бадбахтҳо ҳоло раҳгум задаанд, ки чи қор кунанд – агар солҳои навадум бо лақаби “вовчик” ном бароварда буданд мардумро дар дохили дину кишвар ба ду сангари муқобил ҷудо намуданд, ҳоло меҷӯянд бо лақаби “босмачӣ” ном бароранду миллатро дар сангарҳои ба ҳамдигар муқобили мафкуравӣ қарор диҳанд. Дар маҷмӯъ босмачиҳо аз давлати манғитҳо ҳимоя мекарданд ва он чанд ҷавони тоҷикро ҳам “кофир меояд” гуфта гумроҳ сохта, тавре вонамуд карданд, ки гӯё босмачӣ ҳомии ислом бошад, фирефта намуданд. Дар асл бошад, маҳз шикасти босмачиён боис гардид, ки дар оянда тоҷикон соҳиби давлатдори миллии худ гарданд. Вагарна тасаввур кунед чи ҷаҳолат дар аморати манғитҳо буд? Маълум мешавад, ин бадбахтон “Ёддоштҳо”-и Қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айниро дуруст мутолиа накардаанд. Агар карда бошанд ҳам, ошқоро гуфта наметавонанд, ки эшон ҳаманқун ба бозичаи дасти гурӯҳҳои манфиатҳои берунӣ табдил ёфтаанд, ки мақсадшон дубора худро Тоҷикистони имрӯзаро ба “Туркистони бузург”-е, ки пантуркистон садсолаҳо орзуяшро дар дил мепарваранд, ҳамроҳ созанд. Яъне дар пешорӯи таҳаввулот ва хатарҳои бузурги ҷаҳонӣ ин хоинон тарафи душманони миллати тоҷикро гирифтаанд ва амалан ба душмани миллат табдил ёфтаанд.

Онҳо меҷӯянд моро ғофилгир созанд, аммо миллати тоҷик ба ин таҳаввулот омода аст. Бояд қайд намоём, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон моро аз вазияти ҷомеаи ҷаҳонӣ ва хатарҳои он ба истиқлолияти давлатӣ хануз соли 2006 дар китоби худ “Тоҷикон дар оинаи таърих” хушдор дода буданд. Дар ин китоб ҷомеаи ҷаҳонӣ ва хоса миллати тоҷикро аз терроризму экстремизм, вусъати бесобиқаи бархурди манфеаи абарқудратҳо барои аз нав тақсим кардани ҷаҳон, низоҳҳои ақидавино мазҳабӣ, ифротгарии динӣ, тарғиби ғояҳои таҳрибкориву зӯроварӣ ва чангу қуштор (кибертерроризм), инқилобҳои ранга, терроризми генетикӣ, ки ҳамаи ин аз заиф шудани вазъи ҳуқуқи байналмилалӣ шаҳодат медиҳад, боҳабар сохта буданд.

Ҳамзамон, бо ишора ба бетарафӣ зоҳир намудани ҷомеаи ҷаҳонӣ дар пешгирӣ аз афзоиши рӯзафзуни хатарҳои ҷаҳонӣ дар Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (22.12.2017) чунин омадааст: “...Вақтҳои охири дар ҷаҳон раванди баргариҷӯӣ, мусаллаҳшавии бошито, пайдоиши нишонаҳои марҳалаи нави “чанги сард” боиси нигаронӣ гардидааст”. Ин эродҳои ҷиддӣ то андозае сиёсӣ воқеии бархурди манфиатҳоро ошқор месозад.

Агар ба таҳқиқ ба гуфтаҳои боло бингарем, аз ҷониби дигар ин хушдор ба мо мардуми кишвар низ ҳаст, то бо ибратомӯзӣ аз таҷрибаи талхи давлатҳои Фарбу Шарқ (Украина, Ироқ, Миср, Сурия...) ва талхтарин таҷрибае, ки худ аз чанги шаҳрвандии солҳои навадум бардоштем, дар моварои ин бархурдҳо зирак бошем ва дӯстро аз душман фарқ карда тавонем.

Имрӯзҳо аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ Кабирӣ кӯшиш мекунад худро маълум нишон диҳад. Аммо дар асл зорим аст! Чи гуна? Тавре медонем, ТЭТ ҲНИ моҳи сентябри соли 2015 бо ҷамъ

хоинон кӯшиш карданд дубора сценариҳои солҳои навадуми асри гузаштаро дар Тоҷикистон тақрор кунанд.

Тафтишот бо далелҳои раднопазир собит кард, ки роҳбари ТЭТ ҲНИ М.Кабирӣ бо маслиҳати пешақӣ бо дигар аъзои раёсати олии ҲНИ ва собиқ муовини вазири мудоғибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Назарзода А. бо мақсади бо роҳи зӯроварӣ ғасб кардани ҳокимияти давлатӣ ва тағйир додани сохти конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 20 гурӯҳи ҷиноятгир, ки ҳар кадоме то 30-нафарӣ аъзо дошт, созмон додаанд. Ба ин гурӯҳҳо баъзе аз собиқ размандагонии Иттиҳоди нерӯҳои муҳолифин ва дигар атрофиёни Назарзода А. роҳбарӣ мекарданд. Бо мақсади аз ҷиҳати моддию молиявӣ дастгирӣ намудани аъзои иттиҳоди ҷиноятии террористӣ ба ҳар кадоми онҳо тавассути фондҳои ба ном хайриявии кишварҳои манфиатдори хоричӣ мунтазам аз 500 то 600 сомонӣ маблағҳои пулӣ мерасониданд.

Ҷиҳати амалӣ намудани ҳаракатҳои ҷинояткоронаи худ, аз рӯи маслиҳати пешақӣ гурӯҳҳои мусаллаҳро барои аз қор баровардани воситаҳои алоқаи телефонӣ ва ғасб кардани иншооти муҳимми давлатӣ, аз қабили Қасри Миллат, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фурудгоҳи байналмилалӣ шаҳри Душанбе, биноҳои маъмурии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Вазорати корҳои дохилӣ, Вазорати мудоғиба, Кумитаи телевизион ва радио, Раёсати Вазорати корҳои Дохилии шаҳри Душанбе, Шӯъбаҳои Вазорати корҳои дохилии ноҳияҳои Фирдавсӣ, Сино, Шохмансур, И.Сомонӣ ва шаҳри Ваҳдат мувазаф карданд.

Далели дигар, ки гунаҳгори М.Кабирӣ ва ҳаммаслақонашро дар содир намудани ин ҷиноятҳо тасдиқ мекунад, ин иштироки бевоситаи номбурда дар маблағгузори суйикасди табодулотҳои давлатӣ мебошад. Аз ҷумла 2 сентябри соли 2015 бо супориши М.Кабирӣ писараш Рухулло бо ҳамроҳии ронандааш Сайфов Ҳ.Т. пули нақдро ба маблағи 1 миллиону 200 ҳазор долларӣ ИМА ба ҳонаи Назарзода А. бурда, ба дасти ӯ супоридаанд. Баъдан маълум шуд, ки ин пулҳоро як ҳафта пеш аз ин барои анҷоми табодулот аз хоричи кишвар ба суратҳисоби онҳо гузарониданд. Кабирӣ бошад бешармона кӯшиш мекунад худро сафед нишон диҳад.

Ҳамин тавр, шаби 3-юм ба 4-уми сентябри соли 2015 зиёда аз 150 узви иттиҳоди ҷиноятӣ бо супориш ва роҳбарии бевоситаи Назарзода А. дар дохили собиқ корхонаи нонпазӣ, воқеъ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи А. Дониш, ки ба Назарзода А. М. мансуб буд, ҷамъ омада, бо силоҳҳои оташфишони автомат, пулемёт, гранатомёт ва дигар лавозимоти ҷангӣ ғайриқонунӣ мусаллаҳ гардиданд.

Баъдан Назарзода А. маҳз бо супориши Кабирӣ М. бо сӯиштифта аз мақоми хизмати муовини Вазири мудоғиба, яқоя бо ҳаммаслақонаш навабатдори Нуктаи назорати гузаргоҳи Вазорати мудоғиба, қисмҳои харбии №17651 ва 08050-ро бесилоҳ гардонид, ба бинои маъмурии Вазорати мудоғиба ва қисмҳои низомии номбурда ғайриқонунӣ ворид шуданд. Аз он чо микдори зиёда аслиҳаи оташфишон, сару либоси ҳарбӣ ва лавозимоти ҷангиро бо мақсади мусаллаҳ гардонидани аъзои иттиҳоди ҷиноятӣ тасарруф намуданд.

Онҳо худ ҳамон шаб дар худуди шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ ва шаҳри Ваҳдат ба қорандони мақомоти (Идома дар саҳифаи 7)

ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ РАВШАНМОИ ЗИНДАГИСТ



Паёми навбатии Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии кишвар, дар воқеъ, фарогири ҳамаҷонибаи масоили иқтисодию иҷтимоӣ, фарҳангиву мадания, сиёсати дохиливу хориҷӣ ва амнияти кишвар буда, бо зикри наҷибтарин дастовардҳои таърихӣ соли 2018, монанди оғози расми татбиқи ташаббуси чоруми ҷаҳонии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об-Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» бо иштироки бевоситаи Роҳбари давлат дар Маҷмааи умумии Созмони Милалӣ Муттаҳид; мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани чархаи аввали иншооти тақдирсози аср НБО-Роғун ва ҳалли масъалаҳои дар тӯли зиёда аз ду даҳсола бавучудодадаи сиёсату иқтисодӣ ва тичоратӣ бо Ҷумҳурии Ўзбекистон шурӯъ гардид.

Вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазифаҳо дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Норақ тамоми кӯшишу ғайрати худро дар соли 2018 равона сохта, ба як қатор натиҷаҳои назаррас ноил гардид.

Ба шарофати пойдеории истиқлолият, сулҳу оромӣ ва Ваҳдати миллӣ дар ҳама бахшҳои хоҷагии халқи шаҳр давра ба давра пешравию дигаргунҳои назаррас ба амал омада истодааст.

Даромади буҷети шаҳр дар соли 2018 тибқи нақшаи тасдиқшуда дар шаҳр 119,2 фоиз иҷро гардида, ба буҷет ба ҷои 47,7 млн сомонӣ нақшаи пешбинишуда, 56,9 млн сомонӣ маблағ ворид гардид, ки нисбати нақша 9,2 млн. сомонӣ зиёд мебошад.

Корхонаҳои саноатии шаҳр ба маблағи 2,0 млрд сомонӣ маҳсулот истеҳсол намудаанд, ки нисбати соли гузашта 119,3 фоиз ё ин ки 324,7 млн сомонӣ зиёд мебошад.

Дар ин давра дар нерӯгоҳҳои барқи обии Норақу Бойғозӣ ба миқдори 12,9 млрд.кВ/соат нерӯи барқ истеҳсол карда шудааст, ки 105 фоизро ташкил дода, нисбати соли 2017 621,5 млн.кВ/соат зиёд мебошад.

Соҳаи сайёҳӣ муаррифгари расму оин, таъриху фарҳанг ва як василаи ғани гардидани буҷет ба ҳисоб рафта, давоми сол 14 гурӯҳи меҳмонони дохилию хориҷӣ, дар ҳайати зиёда аз 863 нафар, аз ҷумла намояндагони Ҳизби умуми-россиягии «Единая Россия», волии вилояти Бадахшони Ҷумҳурии Ислонии Афғонистон, дар доираи баргузори Рӯзҳои фарҳангии Шохигарии Арабистони Саудӣ намояндагони фарҳанги ин кишвар, дар доираи баргузори Конфронси байналмилалӣ сатҳи баланд «Об барои рушди устувор, 2018-2028» гурӯҳи иштирокчиёни конфронс бо роҳбарии муовини Дабири кулли Созмони Милалӣ Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ҷаноби Лию Женмин, дар доираи рӯзҳои кинои Ҷумҳурии Ўзбекистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон директори генералии Агентии миллии «Ўзбеккино», дар доираи ҷаласаи 3-юми вазирони адлияи кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай вазири адлияи Ҷумҳурии Ўзбекистон ва дар хошияи иштирок дар ҷаласаи Шӯрои сарони Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил дар шаҳри Душанбе Президенти Ҷумҳурии Молдова, ҷаноби

Игор Додон ба шаҳри Норақ ташриф оварда, аз мавзӯҳои сайёҳию таърихӣ шаҳр дидан намуда, дар сатҳи баланд пазируфта шуданд.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр ба масъалаи ободонӣ, бунёдкорӣю созандагӣ тавачҷуи хоса зоҳир намуда, давоми сол бинои маъмурии шуъбаи муҳофизати Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳр, 2 адад майдончаи варзишӣ, айвонча барои бозии кӯдакон дар муассисаи томақтабии №5, синфхонаи технологияи касбу ҳунар барои писарон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №10, толори ошхона бо 50 ҷойи нишаст дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №15, бинои иловагии таълимӣ дорои се синфхона дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №16, як синфхона дар муассисаи таълимии №20 мавриди истифода қарор дода шуданд.

Ба масоҳати 2,2 км ба деҳаи дурдасттарини Олиҷони ҷамоати деҳоти Дуконӣ шаҳрвандон бо ҳатти барқ таъмин гардиданд. Инчунин, дар деҳа 1 адад трансформатори 63 кВА насб карда шуд.

Соҳибкории шаҳр сиёсати созандаи Пешвои миллатро ҷонибдорӣ намуда, аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ майдонҳои варзишии футболбозӣ, волейболбозӣ, баскетболбозии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №17 бо тарҳу услуби замонавӣ, 2 синфхонаи иловагӣ аз нав сохта шуда, ба истифода дода шуданд.

Илова бар ин, бо дастгирии корхонаю муассисаҳо, шахсони саховатпеша рангубор намудани биноҳои баландошӯнаи ду тарафи роҳи марказӣ оғоз гардида, корҳо дар ин самт идома доранд.

Бояд қайд намуд, ки моҳи октябри соли 2018 дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №2 аз ҳисоби аҳоли сохтмони бинои иловагии таълимӣ оғоз гардида, корҳои сохтмонӣ идома доранд.

Ҷиҳати амалӣ намудани ҳидоятҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар фароварди Паёми хеш таъкид доштанд: «Мо бояд ташаббускор бошем, тамоми кӯшишу ғайрат, донишу малака ва қобилияти ташкилотчигии худро барои раҳнамои қардани мардуми шарифи Тоҷикистон ва ҳар фарди бонангу номуси ҷомеа ба корҳои ободонӣ сафарбар намоем.»

Дар шаҳри Норақ низ дар маҷмӯъ сохтмон, таҷдид, азнавсозӣ ва таъмири 177 иншоот дар муддати се сол ба нақша гирифта шудааст.

Паёми Пешвои миллат ба мардуми шарафманди Тоҷикистон воқеан ҳамчун равшаннамоест, ки ҳар як сокини кишварро ба меҳнати содиқона барои расидан ба ҳадафҳои арзишманд раҳнамун сохта, танҳо бо нерӯи бузурги арзандаву ободкор мо метавонем ба дастовардҳои наҷиб ноил шавем.

Зеро саодати зиндагии ҳар фард аз амнияти векеии диёр ва сарчамини ҷомеа маншаъ мегирад.

Аз ин рӯ, ин ду неъматӣ бузургро мардуми шарафманди шаҳри нуруфарон азиз шуморида, баҳри расидан ба ҳадафҳои олии кишвар ва зиндагии шоиста азму талош хоҳанд кард.

**ҲУРМАТЗОДА ФАТҲУЛЛО ЗАРИФ-
Узви Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон,
раиси шаҳри Норақ**



ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ БАЁНГАРИ ПЕШРАФТУ ТАРАҚҚИЁТИ МАМЛАКАТ МЕБОШАД

Ҳар як Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз таҳлили пурраи раванди рушди миллӣ ва мушаххас намудани самтҳои стратегӣ дурнамои пешрафту тараққиёти давлати соҳибхитирамон иборат аст. Аз ин рӯ, шаҳрвандони касбу кори гуногуни ҷомеа баргузори ин ҷорабиниҳои муҳимро мунтазир мешаванд, зеро дар Паём фаъолияти яқсолаи иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ фарҳангӣ, рушди хоҷагии халқи ҷумҳурӣ дар сола, ки сипарӣ шудааст, ҷамъбаст гардида, барои соли оянда вазифаҳо ва мақсаду ҳадафҳои фаъолияти бахшҳои гуногун тарҳрезӣ мешаванд. Соли равон низ Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои сулҳу субот, оромӣ, азму иродаи устувор доштан ба оянда ва эътирофи роҳи интиҳобшудаи давлатдорӣ дунявӣ баргузор гардид.

Мо аз Паём дарёфтем, ки соли сипарӣшударо бо дастовардҳои муҳими таърихӣ сиёсӣ ва рушди иқтисодӣ миллӣ паси сар намудем.

Аз ҷумла, 22 март соли гузашта дар Рӯзи байналмилалӣ захираҳои об татбиқи ташаббуси чоруми ҷаҳонии Тоҷикистон дар соҳаи об - Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» бо иштироки Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Маҷмааи умумии Созмони Милалӣ Муттаҳид расман оғоз гардид.

Инчунин, ба қор андохтани агрегати якуми Нерӯгоҳи барқи обии Роғун, яъне иншооти тақдирсози аср ва ояндаи дурахшони Тоҷикистон, ки ба шарофати он орзуи чандинсолаи мардуми шарифу заҳматқарини тоҷик амалӣ гардид, ибтидои гардиши кулӣ дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиклол ва як қадами устувору бузурги кишвари мо дар самти расидан ба ҳадафи якуми стратегӣ миллӣ - истиқлолияти энергетикӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳалли масъалаҳои дар тӯли зиёда аз ду даҳсола бавучудодадаи сиёсату иқтисодӣ ва тичоратӣ бо Ҷумҳурии Ўзбекистон рӯйдоди сеюми таърихӣ дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва маънавии кишвар мебошад.

Гузашта аз ин, дар Паёми навбатӣ масъалаҳои вазифагӯро карда шуданд, ки инкишофи амалишавии онҳо талаботи замони мебошанд.

Аз ҷумла, дар Паём қайд гардид, ки барои расидан ба ҳадафҳои пешбинишуда ва фароҳам овардани шароити боз ҳам мусоид дар соҳаи сайёҳӣ ва хунарҳои

мардумӣ, махсусан таҷдиду бунёди инфрасохтори замонавӣ барои сайёҳон дар маҳал, ки соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ эълон гардида буд, як сол нокифоя мебошад.

Аз ин рӯ, зимни ироаи Паёми имсола Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2021-ро Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ эълон намуданд, ки ин иқдом барои рушди ҳамаҷонибаи деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ тақони ҷиддӣ хоҳад бахшид.

Дар баробари расидан ба ҳадафҳои стратегӣ мамлакат, тавачҷуи Сарвари давлат ба масъалаҳои муҳими дигар, ки ҷалби давлатро дар сатҳи миллӣ тақозо доранд, равона карда шуд.

Бо мақсади ба як кишвари индустриалӣ мубаддал кардани Тоҷикистон ва бо дарназардошти афзоиши ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва бо дарназардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ дар Паёми навбатӣ аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатикунони босуръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ эълон карда шуд. Ин иқдоми наҷиб, бе шубҳа, дар баробари дигар ҳадафҳои миллӣ иқтисодӣ иқтисодии мамлакатро тақозо дода, мавқеи кишварро дар сатҳи бозори ҷаҳонӣ устувортар мегардонад.

Албатта, тавре Пешвои миллат зикр намуданд, барои расидан ба ин мақсад бояд амалишавии барномаҳои соҳавӣ қабулгардида ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба таври самаранок ва бо сифати таъмин карда шаванд.

Паёми имсолаи Сарвари давлат барои рушди соҳаи соҳибкорӣ басо саривактӣ ва муҳим арзёбӣ гардид.

Дар Паёми Пешвои миллат бо мақсади дастгирии минбаъдаи фаъолияти соҳибкории дар кишварамон «300 рӯзи ислохот оид ба дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ» амалӣ карда шуд, ки ин иқдом барои бартароф кардани монетаҳои маъмури, таъмин намудани самаранокии хизматрасониҳои давлатӣ ба соҳибкории замина эҷод мекунад.

Дар маҷмӯъ, Паёми Президенти мамлакат ба Маҷлиси Олии кишвар фарогири масъалаҳои мавҷудаи тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат буда, барои рушду инкишофи соҳаҳо ба ҳайси дастурмаҷмӯ арзёбӣ карда мешавад.

**ФАЙЗУЛЛОЗОДА ЗАФАР ХАЙРУЛЛО-
узви Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар
вилояти Хатлон,
раиси ноҳияи Қубодиён**

ДАР РОСТОИ СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДӢ

ДАР ТАРҒИБИ СИЁСАТИ СОЗАНДАИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ САҲМИ АРЗАНДА МЕГУЗОРЕМ



Дар асоси чадвали баргузори хонишҳои сиёсӣ дар ташкилоти ибтидоии «Бахши фарҳанг»-и ноҳия оид ба омӯзиш ва дар амал иҷро намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ бо иштироки кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Саидҷалол Сатторов ва Ш.Набиев хониши сиёсӣ гузаронида шуд.

Дар назди аъзои ҳизб мудири шӯбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Саидҷалол Сатторов

баромад намуда, талаботи 14 самти афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ-ро ба онҳо фаҳмонид.

Аъзои ҲХДТ, мудири китобхонаи марказии ноҳия М.Сайтоҷов, мудири осорхонаи таърихӣ-кишваршиносии ноҳия Амир Сайиди Мункӣ, китобдор Ш. Ҳақназарова ва чанде дигарон баромад намуда, аз доир намудани чунин суҳбати пурмухтаво изхори каноатмандӣ намуда, қайд карданд, ки дар тарғиби сиёсати созандаи Пешвои миллат, Президен-

ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи худро мегузоранд.


Дар хониши сиёсӣ ба ҳамаи суолҳои додашуда, аз тарафи кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ховалинг ҷавоби каноатбахш гардонида шуд.

Баъди анҷоми суҳбат ба аъзои ташкилот талаботҳои Ақсияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем» фаҳмонида шуд. Ҳизбиён дар асоси ақсияи мазкур иқдом гирифтанд, ки бо фароҳам шудани шароит бо дастгирии якдигар ҷойҳои таъмирталаби клубу китобхона, осорхона ва дигар муассисаҳои соҳаро аз таъмири хушсифат мебароранд.

н.ХОВАЛИНГ

ТАТБИҚИ ПАЁМ ВАЗИФАИ ҲАМАИ НИҶОДҲОИ ДАВЛАТӢ МЕБОШАД

Масъулини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Фарҳор бо мақсади шарҳу тавзеҳи нуктаҳои Паёми имсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, амалисозии ҳадафҳои барномавӣ Оинномавии ҲХДТ ва тарғибу ташвиқи самтҳои афзалиятноки фаъолияти Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, дар ташкилоти ибтидоии «Ҳифзи иҷтимоӣ», ки аъзои кормандони Раёсати Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар ноҳияи Фарҳор мебо-



шад, вохӯрӣ доир намуданд.

Дар ин вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Алиҷон Назаров дар назди ҳозирин баромад намуда, нуктаҳои дахлдори Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,

Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмонро шарҳу тавзеҳ дода, ҳамчунин дар бораи дигар самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ ва ҳадафҳои барномавӣ он суҳанронӣ намуданд.

н.ФАРҲОР

БАРОИ ОБОДОНИИ МАҲАЛИ ЗИСТ ВА ШУКУФОИИ ВАТАН ТАЛОШ МЕКUNEM!



Дар доираи чадвали баргузори хонишҳои сиёсӣ ва ҷораниҳои ҳизбӣ дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ва оид ба татбиқи қисмати амалии Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар доираи Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ бо иштироки кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Хуросон дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии

«Холмурод Муродов»-и ҷамоати шаҳраки Обикики вохӯрӣ баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ масъулин оид ба Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 26-уми декабри соли 2018 бармеояд, эълон гардидаи солҳои 2019-2021 Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ, ба фаъолияти

огоз кардани ҷарҳаи якуми Нерӯҳои барқи обии Роғун, самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ ва моҳияти Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» андешаронӣ намуданд.

Дар ҳудуди маҳалла Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» роҳандозӣ гардид, то имрӯз як қатор корҳои ободонӣ, аз қабили ободу зебо гардонидани ғирду атрофи хонаҳои истиқоматӣ корҳои созандагиву ободонӣ анҷом дода шуда, барои аёдату расонидани кӯмак ба оилаҳои ниёзманди ҷомеа, маъюбону беморон, یتимону шахсони яққава танҳо маслиҳатҳои судманд дода шуд.

н.ХУРОСОН

ТАБЛИҒОТ ТАВАССУТИ КОРҲОИ СОЗАНДАГИВУ ОБОДОНИИ ВУСЪАТИ ТОЗА МЕГИРАД

Кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Носири Хусрав дар партави Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» шанбеғӣ баргузор намуда, замини атрофи бинои Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҳизбро шудгор ва беҳи ниҳолхоро нарм карданд. Инчунин, дар ин рӯз дар саҳни бинои маъмурии Кумитаи иҷроияи гулҳои ороширо шинонданд, ки ба ҳусни он зебӣ бахшид.

Ҳизбиёни ноҳияи Носири Хусрав ният доранд бо ҷалби фаъолон, аъзо ва



ҷонибдорони Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, аъзои намоёндагии ТҶЧ «Созандагони Ватан» дар доираи Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» дар

корҳои кабудизоркуниву ободонӣ саҳми назаррас гузошта, ҷашни 30 солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол намоёнд.

н.Н.ХУСРАВ



ОҶОЗИ ТАТБИҚИ АҚСИЯИ ҲИЗБИИ «ЯКҶОЯ ҲАЛ МEKUNEM!» ДАР ТАШКИЛОТҲОИ ИБТИДОИИ ҲИЗБӢ

Тибқи чадвали баргузори вохӯриву мулоқотҳо, ки дар маҷлиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Норақ тасдиқ шудааст, дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ суҳбату вохӯриҳо доир гардида истодаанд.

Чунин вохӯрӣ дар ташкилоти ибтидоии «Амонатбанк» оид ба шарҳу тавзеҳи нуктаҳои Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санаи 26 декабри соли 2018

ироа гардид ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ доир карда шуд.

Дар вохӯрӣ муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Норақ Сабзалӣ Зоиров иштирок дошта, оид ба нуктаҳои муҳими Паёми имсолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, баромад намуда қайд намуд, ки дар Паёми имсолаи Пешвои миллат соли 2018-ро соли воқеан таърихӣ унвон мумунд. Зеро дар самти сиёсати хоричии Ҷумҳурии

Тоҷикистон соли 2018 бо оғози расмии татбиқи ташаббусҳои ҷаҳонии дар самти об, ба сатҳи шарикӣ стратегӣ боло бурдани муносибатҳои Тоҷикистону Ўзбекистон, дар самти си-

ёсати дохилӣ- ба истифода додани агрегати якуми НБО-и Роғун ва ғайраҳо ноил гардидааст.

Инчунин, дар амал татбиқи намунаҳои қисмати тарғиботию амалии Ақсияи ҳизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии «Амонатбанк» ба роҳ монда шуда, дар ташкилоти номбурда корҳои аз нав барқароркунии панҷараҳо, рангубори берунии бинои мазкур, таъмири роҳравҳои назди бинои корхона, шинондани гулҳои мавсимӣ идома дорад.

н.НОРАҚ

ИҚДОМҲОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ШАЪНУ ЭЪТИБОРИ ТОҶИКОНОРО ДАР МИҚЁСИ ҶАҲОН БАЛАНД НАМУД

Вохӯри навбатии кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Леваконт дар ҳайати мудири шӯбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳр Валиев Сухроб ва роҳбари намоёндагии ТҶЧ «Созандагони Ватан» Ризомова Гуландом оид ба баррасии шарҳу тавзеҳи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сокинони ҷамоати дехоти Гулистони деҳаи Гулистон баргузор гардид.

Зимни вохӯрӣ мудири шӯбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳр Валиев Сухроб дар



бораи дастовардҳои дар солҳои охир ба дастовардаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, самтҳои асосии сиёсати дохилию хоричии мамлакат барои давраҳои оянда, пешбурди манфиатҳои сиёсати хоричӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои иқтисоду саноат, энергетика, роҳу нақлиёт, амнияти мудофиа, хифзи ҳукуку тартибот, тандурустӣ, фарҳанг, илму маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳоли, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ, ки аз Паёми Сар-

вари давлат бармеояд, андешаронӣ намуда, иброд дошт, ки ҳамаи захираву имкониятҳои мавҷуда ба ҳалли масъалаҳои ҳифзи фазои орому осудаи зиндагии шаҳрвандон, расидан ба меъёрҳои баландтари неқъаҳволии мардум ва шароити боз ҳам беҳтари иҷтимоӣ, тақвияти қонуният, адолат ва дар маҷмӯъ ба таъмини амнияти давлат, шаҳрвандон ва ҷомеа равона карда шудааст.

н.ЛЕВАКАНТ

ФАРҲАНГ ПОЯИ УСТУВОРИ ДАВЛАТУ МИЛЛАТ АСТ!



Намоёндагони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шамсиддин Шохин дар ташкилоти ибтидоии «Фарҳангчиён» тибқи нақшаи тасдиқгардида ва дастури супоришҳои мақомотҳои болоии ҳизбӣ баҳри расонидани мухтавои Паёми Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон,

ва муаррифии самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ вохӯрӣ доир намуданд.

Дар вохӯрӣ Неъматов Абдулҷаббор мудири шӯбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шамсиддин Шохин ва Ҳошимов Абдурахим му- тахассиси шӯбаи ташкилӣ

ва баҳисобгирии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шамсиддин Шохин иштирок дошта, атрофи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, эълон гардидаи солҳои 2019-2021 Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ, сиёсати дохилӣ ва хоричии кишвар, ки дар Паёми ироа гардидаи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ андешаронӣ карданд.

н.Ш.ШОҲИН

РУШДИ МАҲАЛ АЗ ВУСЪАТИ КОРҲОИ ОБОДОНИИ МАНШАЪ МЕГИРАД

Масъулини Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ вобаста ба чадвали тасдиқгардида, оид ба корҳои ободонӣ ва созандагӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии деҳа ба номи А.Лоҳутии ҷамоати дехоти Чиликӯл Ақсияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!»-ро доир намуданд.

Дар Ақсияи мазкур аъзо ва ҷонибдорони ҳизб иш-



тирок дошта, дар корҳои ободонӣ, тоза намудани ҷуйбору роҳравҳои байни деҳа, қашонидани партовҳо, буридани дарахтони хушк саҳм гузоштанд.

Раиси ташкилоти ибтидоии ҳизбии деҳа Шарипов

Мирзобек дастаҷамъона бо аъзову ҷонибдорони ҲХДТ иқдомҳои созандаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Дӯстӣро ҳамачониба дастгирӣ намуданд.

н.ДҶҶҶ

ДАР РОСТОИ СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДӢ

АМАЛИСОЗИИ НУКТАҲАИ АСОСИИ ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДӢ ВА ВАТАНДОРӢИ ҲАР ЯК СОКИНИ МАМЛАКАТ АСТ



Дар ноҳияи Ёвон баҳри баррасӣ ва амалисозии нуктаҳои Паёми Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон чамъомаду вохӯриҳо баргузор гардида истодаанд.

Чунин як вохӯрӣ дар Беморхонаи марказии ноҳия бо иштироки кормандони

масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия доир карда шуд.

Тавре зикр гардид, Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми имсолаи ҳеш ба Маҷлиси Олии кишвар самтҳои тараққиёти мам-

лакатро вобаста ба вазъи ҳаҷони муосир ва бо дарназардошти пешомадҳои сиёсӣ иқтисодӣ ва иҷтимоӣ фарҳангӣ муайян ва мушаххас намуданд. Амалисозии ин ҳуҷҷати аҳамияти стратегидошта аз ҳар фарди ватандӯст, дар навбати аввал аз ғаёлони ҷомеа ҳисси баланди масъулиятшиносӣ ва ватандӯстиро тақозо менамояд ва моро водор месозад, ки баҳри анҷом додани корҳои бунёдкориву созандагӣ ва расидан ба асосати миллӣ беш аз пеш масъулиятшинос бошем.

н. ЁВОН

ДАСТГИРИИ НИЁЗМАНДОН БЕҲТАРИН ХАЙР АСТ!

Бо мақсади амалигардонии дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар Паёми худ санаи 26 декабри соли 2018 ба Маҷлиси Олии кишвар ироа намуда буданд ва дар асоси нақша-ҷорабиниҳои тасдиқгардидаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Кубодиён баҳри дастгирии оилаҳои ниёзманди ҷомеаи иқдоми ватандӯстонаи навбатии ташкилоти ибтидоии хизби ҷамоати шаҳраки



«Кубодиён» ва бо дастгирии узви ғаёлои ҲХДТ, соҳибкори муваффақ Хайбуллоев Табибулло дар партави Аксияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» ба оилаи ниёзманди ҷомеаи Хочаева Ҳафиза, аз қабилӣ

орд, равған, шакар, макарон, биринҷ ва дигар маводҳои анвои ширинӣ кӯмаки моддӣ расонида шуд. Чунин корҳои соҳа аз ҷониби ғаёлон, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ дар ноҳияи Кубодиён идома доранд.

н. КУБОДИЁН

ПАЁМ РАҲНАМО БА ОЯНДАИ ДУРАХШОН АСТ!



Дар ташкилоти ибтидоии хизби «Беморхонаи Хатлон» бо мақсади баррасӣ ва шарҳу тавзеҳи Паёми Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пеш-

вои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, бо иштироки васеъӣ аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ вохӯрӣ баргузор гардид.

Нахуст, Саъбагул Валиева раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Кӯлоб дар хусуси моҳияти Паём андешаояшро баён намуда, қайд дошт, ки Пешвои миллат дар Паёми худ ҳар як шахсро гаштаю баргашта хушдор дод, ки садоқатмандона ва софдилона ба халқу Ватани ҳеш кор кунанд.

Баъдан дар фазои тантанавӣ шаҳодатномаҳои хизбӣ ба аъзои нави ҲХДТ барои шомил шудан ба сафи хизб тақдим карда шуд.

ш. КҮЛОБ

ДАР ДОИРАИ АКСИЯИ ХИЗБИИ «ЯКҶОЯ ҲАЛ МЕКУНЕМ!» БА НИЁЗМАНДОН НИЗ ҒАМҲОРИ ҚАРДА МЕШАВАД

Кормандони Кумитаи иҷроияи Хизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушонӣён бо аъзои ташкилоти ибтидоии «Сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ» вохӯрӣ баргузор намуданд.

Дар вохӯрӣ масъулин оид ба шарҳу тавзеҳ ва татбиқи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 26-декабри соли 2018 бармеояд, самтҳои афзалиятноки ғаёлоияти ҲХДТ, ба ғаёлоият оғоз кардани ҷарҳаи якуми НБО-и Роғун, эълон гар-



дидани солҳои 2019-2021 Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ ва моҳияти Аксияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» харф зада, иштирокдорро ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ, расидан ба қадри хизматҳои бе-назири Пешвои миллат

дар рушду нумуи кишвар раҳнамоӣ намуданд.

Дар охир дар доираи Аксияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» ба як нафар зани танҳо ба маблағи 200 сомонӣ кӯмаки молиявӣ расонида шуд.

н. КУШОНИЁН



ҲХДТ – ҲИЗБИ ПЕШБАРАНДА ВА НЕРҶИ СОЗАНДА ДАР ҶОМЕАИ МУОСИР

Воҳурии навбатии кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Муъминобод бо ғаёлон ва истиқоматкунандагони кучаи ба номи И.Сомонӣ оид ба баррасии Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва самтҳои афзалиятноки ғаёлоияти ҲХДТ баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Салоҳиддин Мир-

зобартзода оид ба Паёми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла пешгирии гаравиши шомилшавии шаҳрвандон, алаҳхусус ҷавонон ба хизбу ҳаракатҳои ифротӣ, риояи фарҳанги либоспӯшӣ, эҳёи хунарҳои мардумӣ, пешгирии аз хурофоту бегонапарастӣ, тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстӣ, ба волидайн фаҳмонидани моҳияти хизмат дар сафи

Артиши миллӣ ҳамчун мактаби ҳасорату мардонагӣ, ҷалби наврасону ҷавонон ба ихтирооту технологияи муосир, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, риояи талаботи қонунҳои миллӣ, сазовор

ва бо дастовардҳои назаррас истиқбол гирифтани ҷашни пурифтиҳори миллат 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон андешаронӣ карда, иштирокдорро ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ даъват намуд.


Инчунин, дигар шахсонӣ даъватӣ низ фикру андешаҳои хешро баён карда, ба суолу дархостҳои сокинон ҷавобҳои мушаххас гардониданд.

н. МУЪМИНОБОД

КОРҲОИ ОБОДОНИЮ СОЗАНДАГӢ БА МУНОСИБАТИ ҶАШНИ 30-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Дар иҷрои қисмати амалии Аксияи хизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» роҳи мошингарди деҳаи Гулистон аз ҷониби соҳибкоруни сокинони деҳаи Гулистон санғфарш карда шуда истодааст. Ҳар рӯз аз 12 то 20 нафар сокинони деҳаи Гулистон ба ҳашар баромада, дар санғфарш кардани роҳ ҳиссаи худро гузошта истодаанд.

Мудири шуъбаи таблиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи Гадоӣ Сайдалиев бо ҳашарчиён вохӯрда, дар бораи Паёми навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон



мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар суҳанронӣ карда, қайд намуд, ки корҳои ободониву созандагӣ барои сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва

солҳои 2019-2021 аз тарафи Пешвои миллат, Президенти кишвар мухтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон кардани Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ роҳандозӣ шуда истодаанд.

н. ҲАМАДОНИ

АКСИЯИ ХИЗБИИ «ЯКҶОЯ ҲАЛ МЕКУНЕМ!» СОКИНОНРО АТРОФИ ҒОЯҲОИ СОЗАНДА МУТТАҲИД ҚАРД



Бо ибтиқори Кумитаи иҷроияи ноҳиявии хизбӣ ҷаҳати татбиқи Аксияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал

мекунем!», бо мақсади сазовор таҷлил кардани ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташкилоти ибтидоии «Пахтакор-2»-и ҷамоати дехоти 50-солагии Тоҷикистон ҳашари умумӣ баргузор гардид.

Ҳамзамон, дар амалишавии корҳои ободонӣ корманди масъули Кумитаи иҷроияи ноҳиявии хизбӣ Ҷамолиддини Маҳмадшариф мутахассиси шуъбаи ташкилӣ ва баҳисобгирии Кумитаи иҷроияи ноҳиявии хизб оид

ба ҷалби аҳли ҷамоатчиғӣ ба корҳои ободонӣ, бунёдкориву созандагӣ, ки ин ҳама аз самтҳои афзалиятноки ғаёлоияти ҲХДТ мебошанд, ибрози ақида намуда, бо ҳамроҳии сокинони деҳаи мазкур роҳи байни деҳа, ки солиёни дароз фарсуда шуда, рӯи таъмирро надида буд, дастаҷамъона зиёда аз як километр роҳро санғфарш карда, корҳо дар 2 км роҳи боқимонда барои санғфаршу мумфаршкунӣ идома доранд.

н. А. ҶОМӢ

ДАР ҲИФЗИ СИҲАТИИ ОММА МАСЪУЛИЯТ ДОРЕМ!

Дар Беморхонаи марказии №2-и ҷамоати дехоти Пахтабоди ноҳияи Шаҳритуз вохӯриҳои навбатии вақилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Садриддинзода Бадриддин ва Аҳмедов Мирзоанвар баргузор гардид.

Дар ин вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шаҳритуз Шаропов Ҳомидҷон, сардухтури Беморхонаи № 2 Шомуродов И, иштирок ва суҳанронӣ намуданд.

Мақсади асосии вохӯриҳо расонидани нуктаҳои асосии Паёми навбатии Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон



мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сокинони дурдасти маҳал мебошад.

Инчунин, дар вохӯрӣ оид ба пешгирии ҷавонону наврасон аз шомилшавӣ ба хизбу ҳаракатҳои ифротӣ, пешгирии ҷудошавии оилаҳои ҷавон, худкушию худсӯзӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирии аз беморҳои сироятӣ, рушди хунарҳои мардумӣ,

ҷалби шаҳрвандон ба касбу хунарҳои мардумӣ, тарбияи дурусти фарзандон, риояи талаботи қонунҳои миллӣ андешаронӣ намуда, ҳамзамон моҳияти Аксияи тарғиботӣ-амалии хизбӣ тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!»-ро ба ҷамъомадагон фаҳмониданд.

н. ШАҲРИТУЗ

ДАР РОСТОИ СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДИ

ПАЁМ РОҲНАМОИ ЗИНДАГИИ ҲАР ЯКИ МО!



Зери ин унвон тибки чадвали баргузори хонишҳои сиёси ва чорабиниҳои хизбӣ дар ташкилотҳои ибтидоии ҲХДТ дар ноҳияи Чалолитдини Балхӣ барои нимсолаи якуми соли 2019 дар ташкилоти ибтидоӣ хизбии «Дандонпизишк»-и ноҳияи Чалолитдини Балхӣ

воҳӯрӣ баргузор гардид. Дар воҳӯрии мазкур кормандони масъули Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия Алиев Зафар ва Асоев Хизриддин иштирок дошта, оид ба шарҳу тавзеҳи Паёми навбатии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018 бармеояд, инчунин оид ба баланд бардоштани маърифат ва масъулияти шаҳрвандон бо мақсади пешгирии аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ суҳанронӣ намуданд.

Дар анҷоми воҳӯрӣ аксияи хизбии тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» баргузор гардид, ки аз ҷониби ташкилоти ибтидоӣ хизбии «Дандонпизишк»-и ноҳия ба шахсон аз оилаҳои камбизоат таъбаоти роӣгон расонида шуд.

н. Ҷ. БАЛХӢ

САРСАБЗИВУ ХУРРАМИИ ВАТАН МАҚСАДУ МАРОМИ ҲАМШАҒИИ МОСТ!

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Темурмалик бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани чашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи татбиқи Аксияи хизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» ҳамчунин бобати иҷрои чадвали тасдиқгардидаи баргузори воҳӯрию мулоқотҳо, ҳамзамон оид ба баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ дар ташкилоти ибтидоӣ хизбии «Темурмалик» воҳӯрии навбатии кормандони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Темурмалик бо кормандони Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик баргузор гардид.



Дар рафти мулоқот самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ, Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

Баъдан вобаста

ба татбиқи қисмати тарғиботию амалии Аксияи хизбии «Якҷоя ҳал мекунем!» бо ташаббуси узви Кумитаи иҷроияи вилоятӣ ва ноҳиявии ҲХДТ, раиси ноҳия Аслзода Эмомиддин Мухриддин қармандони мақомот ба ҳашари дастачамъона баромада, дар хиебони маркази ноҳия дарахтони ҳамешасабзи арча шинониданд.

н. ТЕМУРМАЛИК

ТАШНАРО ЯК ҚАТРА ОБ АЗ ГАНЧИ ДУНЁ БЕҲТАР АСТ...



Дар ташкилоти ибтидоӣ хизбии «Кӯлоб» бо иштироки намоёндогони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Вахш мудирӣ шӯбаи қор бо ҷавонони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ Ёров Худойдод, мудирӣ шӯбаи таблиғот, иттилоот ва матбуот Даминов Илҳом ва мутахассиси шӯбаи таблиғот, иттилоот ва матбуот Негматов Азизулло тибки чадвали Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Вахш оид ба татбиқи амалии Аксияи тарғиботию-амалии хизбӣ

тахти унвони «Якҷоя ҳал мекунем!» ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти хизбӣ воҳӯрӣ баргузор гардид.

Зимни воҳӯрӣ Негматов Азизулло оид ба нуктаҳои асосии Паёми имсолаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба суҳан баромада кайд намуд, ки 22-марти соли қорӣ дар Рӯзи байналмилалии захираҳои об татбиқи ташаббуси ҷоруми ҷаҳонии мо дар соҳаи об Даҳсолаи байналмила-

лии амал «Об барои рушди устувор 2018-2028» бо иштироки Роҳбари давлат дар Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид расман оғоз гардид.

Дар шароити тағйирёбии иқлим, ки масъалаи хифзи манбаъҳо ва захираҳои оби тозаи ошомиданӣ ба яке аз мушкилоти асосии мардуми сайёра таъдил ёфтааст, Тоҷикистон дар ин самт ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар арсаи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст.

Дар охир раиси ташкилоти ибтидоӣ хизбӣ Юсупов Рачаб бо иштирокчиён ба ҳашари дастачамъона баромада, дар тоза кардани ҷуйҳои обгузар ва атрофи маҳали зисти худ аз партову алафҳои бегона сахм гузоштанд.

н. ВАХШ

ТАТБИҚИ ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ВАЗИФАИ МО ФАЪОЛОНИ ҶОМЕА АСТ

Бо мақсади иҷрои чадвали хонишҳои сиёсӣ дар ташкилоти ибтидоӣ «Ҷамоати дехоти Гулистон» бо иштироки раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Восеъ Сафарова Ҳафиза ва кормандони масъули Кумитаи иҷроияи хониши сиёсӣ баргузор гардид.

Ҳамзамон, Сафарова Ҳафиза оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти хизбӣ ва атрофи Паёми Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки рӯзи 26.12.2018 ироа гардид, суҳанронӣ намуда, кайд кард, ки мақсади ироаи Паём аз он иборат аст, ки ҳар сокини ин кишвар вазифаи худро дар роҳи давлатсозӣ ватандорӣ



ба таври амиқу дақиқ муайян ва дар амал татбиқ созанд. Агар дурустар ба моҳият ва манфиати Паёми Пешвои миллат аҳамият диҳем, дар он роҳи ҳалли тамоми мушкилоти нафақат ҷамъият, балки ҳар фард дар алоҳидагӣ нишон дода шудааст.

Зимни воҳӯрӣ мавсуф оид ба эълон гардидани соли 2019-2021 Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои

мардумӣ, ки бо мақсади инкишофи инфрасохтори дехот пеш аз ҳама ҳалли масоили иҷтимоии ҷомеа хусусан сокинони дехот муаррифӣ шуд, суҳанронӣ намуда, ҳозиринро баҳри ободу зебо гардонидани маҳали худ ва зиёд намудани қорҳои созандагӣю бунёдқорӣ даъват ба амал овард.

н. ВОСЕЪ



МАСЪУЛИЯТИ МО АЗ ТАРҒИБИ ПАЁМ САР МЕШАВАД!

Бо мақсади расонидани мазмун ва муҳтавои Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ -Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон намоёндогони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳия, аҳли зиё, қармандони мақомоти хифзи ҳуқуқ бо қармандони Беморхонаи ҷумҳуриявии клиникаи ноҳияи Данғара воҳӯрии судманд доир гардид.

Зимни воҳӯрӣ атрофи нуктаҳои муҳими Паёми навбатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, аз ҷумла дастовардҳои замони соҳибистиклолии мамлакат хусусан рӯйдодҳои муҳим ва таърихи соли пешниҳоди ҷоруми сатҳи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мосоили

об, Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028», беҳтар гардидани муносибатҳои дучониба миёни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон расидан ба сатҳи

шарикӣ стратегӣ, ба фаъолият оғоз намудани ҷарҳаи аввалини Нерӯҳои барқи оби Роғун, қоҳиш ёфтани сатҳи камбизоатӣ, санаотикунонии кишвар ҳамчун ҳадафи ҷоруми стратегӣ, раванди гузаштан аз модели давлати аграрӣ-индустриалӣ ба индустриалӣ-аграрӣ, эълон гардидани солҳои 2019-2021 – Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ суҳанронӣ намуданд.

н. ДАНҒАРА

ТАШКИЛОТИ ИБТИДОИИ РОҲСОЗ ТАТБИҚИ СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДИРО ХУБ ҚАБУЛ НАМУД

Дар асоси чадвали баргузори воҳӯриву мулоқотҳо ҷиҳати баррасӣ намудани самтҳои афзалиятноки ҲХДТ ва фаҳмонда додани ҳадафи эълони хизбии вилояти Хатлон Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ дар ташкилоти ибтидоӣ «Роҳсоз»-и ноҳия хониши сиёсӣ роҳандозӣ гардид.

Воҳӯрӣ бо иштироки масъулони Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Панҷ ва аъзоёни фаъоли ташкилоти ибтидоӣ «Роҳсоз» бо тариқи суҳбат сурат гирифта, дар он масъалаҳои мумбра-



ми рӯз сиёсати дохилӣ ва хоричии кишвар, ки дар Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти кишвар мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии бармеоянд, мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

Ҳамчунин, дар рафти мулоқот оиди тарбияи ҳарбӣ-ватандӯстии ҷавонон, тарғиби фарҳанги миллӣ ва пешгирии аз

бегонапарастӣ миёни ҷавонон фикру андешаҳо шунида шуд.

Дар охир, раиси ташкилоти ибтидоӣ Мирзоев Талбӣ зимни суҳанронӣ иброз дошт, ки ҷиҳати иҷрои саривақтии сиёсати бобарори Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон қармандони қорхона ба ташаббусҳои наҷибона равона месозад.

н. ПАНҶ

ДАР СУҲБАТҲО МЕБОЯД ВАЗИФАГУЗОРИҲОРО БО НАЗАРДОШТИ ҚИШРИ ШУНАВАНДА БАЁН ҚАРД



Бо мақсади шарҳу тавзеҳи нуктаҳои асосии Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар воҳӯрӣ баргузор гардид.

Дар воҳӯрӣ узви гурӯҳи вакилии ҲХДТ дар Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Бохтар Иброҳимзода Неъматулло Абдусалом, муовини сардори Раёсати Ҳамоҳангсозии мақомоти худидорақунии дехоти Дастгоҳи Иҷроияи

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Валиев Боймаҳмад, мудирӣ шӯбаи маҳаллаҳои шаҳри Бохтар Ишмурадӣ Ҳақим ва дигар фаъолону сокинони иштирок намуданд.

Дар рафти суҳанронии худ узви гурӯҳи вакилии ҲХДТ дар Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Бохтар, муовини раис-роҳбарӣ дастгоҳи КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон Иброҳимзода Н.А ёдовар гардид, ки тавре аз Паёми Асосгузори сулҳу

ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, солҳои 2019-2021 Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ эълон гардидааст. Дар ин росто Пешвои миллат як қатор дастуру супоришқорӣ ҷиҳати бо қорҳои ободониву созандагӣ ва бо дастовардҳои бузурги меҳнатӣ истиқбол гирифтани 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тавсияву ҳидоятҳои муфид пешниҳоди мо қарданд.

Дигар иштирокдорон низ вобаста ба нуктаҳои муҳими дар Паём зикрқардида баромад намуданд.

н. БОХТАР

ОИЛАИ СОЛИМ КАФОЛАТИ ФАРДОИ ДУРАХШОН

Тибки чадвали баргузори хонишҳои сиёсӣ дар ташкилоти ибтидоӣ «Ҷамоати дехоти «Тоҷикистон» хониши сиёсӣ оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҲХДТ баргузор гардид.

Зимнан раиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ҲХДТ Мирзозода Исуф баромад намуда, кайд кард, ки бо дастуру ҳидоятҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Раиси муаззамии ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва давлати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба сазовор истиқбол намудани чашни 30-солагии



Истиқлолияти давлатӣ чи қадар қорҳои бунёдқориву созандагӣ ва сохтмони биноҳои маъмуриву маишӣ дар сатҳи баланд идома доранд.

Ҳамчунин дар идомати суҳбат дигар шахсонӣ давлатӣ оид ба мушкилоти қойдошта, тарбияи фарзандон дар роҳи дуруст, омода намудани ҷавондӯхтарон

ба зиндагии мустақилона ҳарф зада, баён доштанд, ки модарону занон дар ин самт диққати ҷиддӣ диҳанд, масъулияти баланд дошта бошанд то ин, ки дар оянда бо қадамҳои устувору масъулияти баланди ватандӯстӣ Ватани ҳешро боз ҳам ободтар созем.

н. БАЛҶУВОН

МУЛОҚОТИ СОЗАНДА БО МУҲОЧИРОНИ ТОЧИК ДАР РОССИЯ ДАР ПАРТАВИ ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ



Дар асоси дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон як гурӯҳи босалоҳият бо мақсади баррасии Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади аз наздик шинос шудан аз вазъи муҳоҷирони меҳнатӣ, ҷимояи мафиятҳои онҳо ва ташаккул додани маърифати

ҳуқуқии муҳоҷирони меҳнатӣ барои анҷом додани сафари корӣ ба шаҳри вилоятҳои Федератсияи Россия аз 5-15 январи соли ҷорӣ сафар намуданд.

Дар ин гурӯҳи босалоҳият Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Курбоналӣ, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Кубодиён Маҳмадаҷоб Шарифзода, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи А.Ҷомӣ Ҳалимзода Маҳмадвуд, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Қ.Балхӣ Абдулҳаев Маҳмадсаид,

раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ёвон Раҳматуллоев Мақсудҷон, сардори Раёсати маорифи вилояти Хатлон Исозода Диловаршо, ректори ДДБ ба номи Н. Хусрав Шодиён Муҳаммад ва ректори ДЭТ Назарзода Хайрулло шомил буда, бо муҳоҷирони меҳнатии тоҷик суҳбату вохӯриҳо доир намуданд.

Чунин вохӯриву мулоқотҳое, ки бо иштироки намоёндагони ҲХДТ ва хидояти Раиси муаззами ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон доир гардид, аз он далолат медиҳад, ки рафти кору зиндагии хамватанони мо, ки дар муҳоҷирати муваққатии меҳнатӣ қарордошта зери тавачҷуҳи доимии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд, то ки онҳо ҳечгоҳ худро аз Ватан дуру бегона эҳсос накунад.

БАРГУЗОРИИ МАҶЛИСҲОИ ҶАМЪБАСТӢ ВА ЁРИИ АМАЛӢ БА СОХТОРҲОИ ҲИЗБИИ ВИЛОЯТ ҶИҶАТИ РУШДИ КОР ДАР ОЯНДА

Дар асоси супориши раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон мухтарам Раҳмонзода Абдулло Курбоналӣ тибқи чадвали тасдиқшуда қорамандони дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон бо мақсади ҳаллу фасли мушкилоти ҷойдошта дар самти ҳуҷҷатдориву ҳуҷҷатнигорӣ ва қорҳои дохилиҳизбӣ дар Кумитаҳои иҷроия ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилоят фиришода шуданд.

Ҳамчунин қорамандони дастгоҳи вилоятӣ ҳизб муовини раис-роҳбари дастгоҳ Иброҳимзода Неъматулло, мудири шӯбаи молиявӣ-Шомирӯззода Саидаъзам, мудири шӯбаи таълим-Ҳамидиён Орзу, мудири шӯбаи ташкилӣ-Хусейнзода Наврӯз, котиби масъули нашрияи "Ҳамрози Халқ" Амирзода Ало-



вуддин ва сармутаҳассиси шӯбаи қавонон Саидов Хусейн дар баробари мусоидати методӣ-амалии худ ба фаъолияти Кумитаҳои иҷроия дар маҷлиси ҷамъбасти-ҳисоботи онҳо дар соли 2018 иштирок карда, дар назди аъзои кумита ва фаъолони ҳизб дар шаҳру ноҳияҳо камбудҳои ҷойдоштаро муфассал қайд карда, барои ислоҳи саривақтии онҳо дастуру

супоришҳои роҳбарияти ҳизбро расониданд.

Дар фароварди маҷлиси ҳисоботи Кумитаҳои иҷроия Ифтихорнома, Сипоснома ва тухфаҳои хотиравии Кумитаи иҷроияи вилоятӣ ҳизбро барои фаъолону ғолибони озмунҳои ҳизбӣ дар вазъияти тантанавӣ супориданд.

ТАҒЙИРОТИ КАДРӢ ДАР НОҲИЯИ ҶАЙҲУН



Санаи 16.01.2019 Маҷлиси ғайринавбатии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун баргузор гардид. Дар қорамандони ғайринавбатии Кумитаи иҷроияи ҳизб муовини раис-роҳбари дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Иброҳимзода Неъматулло иштирок дошт.

Дар маҷлиси мазкур ду масъала мавриди баррасӣ қарор гирифт, яқум аз вазифаи раиси КИ ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун озод қардани Шомаҳмадова Чумъагул ва масъ-

алаи дуҷум ба вазифаи раиси КИ ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун интихоб намудани Ҳасанзода Тағоймурод.

Маҷлиси Кумитаи иҷроияи ноҳиявӣ ҳизбро аъзон Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ҷайҳун Латифзода Хушрафтор оғоз бахшида, сипас суҳан барои баррасии масъалаҳои пешбинишуда ба муовини раис-роҳбари дастгоҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Иброҳимзода Неъматулло дод. Неъматулло Иброҳимзода дар барномадаш қайд

намуд, ки Шомаҳмадова Чумъагул бинобар сабаби ба синни мубораки нафақа расиданаш аз вазифаи раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷайҳун озод қарда шуда, бо розигии Раиси муаззами ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазифаи раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷайҳун Ҳасанзода Тағоймурод интихоб қарда шудааст.

Ҳамчунин Иброҳимзода Неъматулло дар барномадаш қайд кард, ки Шомаҳмадова Чумъагул дар тӯли фаъолияти меҳнатӣ дар татбиқ ва амалисозии ҳадафҳои Барномавии Оинномавии ҲХДТ саҳми муносиб гузоштааст. Дастгоҳи марказии ҲХДТ ин фаъолияти пурсамари Шомаҳмадова Чумъагулро ба инобат гирифта, ӯро бо Сипоснома қадриноса намуд.

н. ҶАЙҲУН



ҶАҶОН ДАР ЯК ҶУМЛА

► Дар натиҷаи ҳамлаи мусаллаҳонаи гурӯҳи силоҳбадастон ба чанд нуқтаи гузаргоҳи назоратии қорамандони сохторҳои қудратии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон дар вилояти Бодғиз беш аз 20 низомӣ ба ҳалокат расид;

► Қорамандони мақомоти гумруки Либия зимни як амалиёт гурӯҳи ҷиноятпешаеро, ки дар қочоқи 20 000 адад яроқи оташфишон даст доштанд, ошкор намуда, аз амали ҷиноятӣ онҳо пешгирӣ намуданд;

► Бориши барф кишварҳои Олмон, Австрия, Италия ва Юнонро ба ташвиш оварда дар натиҷаи ин офати табиӣ дар кишварҳои мазкур 12 нафар ба ҳалокат расида, даҳҳо нафари дигар дар беморхонаҳо бистарӣ гардиданд;

► Фаромандани тарма дар қӯҳҳои Алпи Австрия ба марги 7 нафар боис шуд, чанд каси дигар бенишон шуданд;

► Дар вилояти Хусти Ҷумҳурии Исломии Афғонистон бар асари амали террористӣ 2 нафар қон бохта, 12 каси дигар қароҳат бардошт;

► Дар Ҷумҳурии Гурҷистон давоми як моҳи охир аз Зуқомӣ ҳуқ навъи H1N1 17 нафар қон бохта, 9 ҳазор нафари дигар дар беморхонаҳо бистарӣ шуданд;

► Хароб гардидани болопӯши қони ангишт дар музофоти Шенсии Ҷумҳурии халқии Хитой ба марги 21 нафар боис шуд;

► Дар Нигерия нақлиёти интиқолдиҳандаи маводи сӯзишворӣ ба садама дучор шуда тарқид, ки дар пайи ҳодисаи марзқур даҳҳо нафар қон бохтанд;

► Дар як бинои истиқоматии шаҳри Шахтаи вилояти Ростови Федератсияи Россия тарқиши гази табиӣ ба амал омада, 1 нафар аз ин ҳодиса ба ҳалокат расида, 5 нафари дигар захмӣ шуданд;

► Сохторҳои қудратии Ҷумҳурии арабии Миср бар зидди гурӯҳҳои тундраву ифротгаро амалиёт гузаронида, 6 террористро маҳв намуданд;

► Дар вилояти Форёби Ҷумҳурии исломии Афғонистон дар натиҷаи амалиёти хизматчиёни ҳарбӣ 20 силоҳбадаст нобуд қарда шуда, 18 ҳаммаслақи онҳо дастгир қарда шуд;

► Дар як бинои 9 ошёнаи истиқоматии пойтахти Гурҷистон тарқиш рух дод, бар асари ҳодиса 4 нафар қон бохта 8 каси дигар захмӣ гардид;

► Теъдоди ҳалокшудагон бар асари амали террористӣ дар шаҳри Найроби Кения ба 21 нафар расида, қариб 30 каси дигар қароҳат бардоштанд;

► Дар 30 минтақаи аҳолинишини пойтахти Тайланд шаҳри Банког олуағии ҳаво аз меъёри муқаррарӣ зиёд гардидааст, ки қоршиносон ин ҳолатро барои саломатии соқинон қатари қиддӣ арзёбӣ қарданд;

► Дар қисми шимолии пойтахти Ҷумҳурии исломии Афғонистон шаҳри Қобул амали террористӣ анҷом дода шуд, ки бар асари он 4 нафар ба ҳалокат расида, қариб 90 нафари дигар маҷруҳ гардиданд.

► Дар штати Вашингтони Штатҳои Муттаҳидаи Америка барфу сармо соқиноро ба мушкилӣ рӯ ба рӯ намуд, дар роҳҳо беш аз 200 садамаи нақлиётӣ ба амал омада, даҳҳо ҳазор нафар соқинон аз истифодаи қувваи барқ маҳрум монданд.

ҲАМРОЗИ ХАЛҚ
Муассис:
Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон
Масъули ҷоп:
Орзу ҲАМИДИЁН
Котиби масъул:
Аловуддин АМИРЗОДА

Ҳайати мушовара:
Қурбон ҲАКИМЗОДА,
Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАҲМОНЗОДА

Ҳайати таҳририя:
Зебо БОЗОРОВА,
Хусейн САИДОВ

Тарроҳ:
Хусрав МАЗОРИЕВ

Дар нашрия ба хотири қандандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ ва КИ ҲХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд мувофиқат накунад ва зимнан идораи нашрия масъулиятро ба дӯш нагирад.

Ақсу дарҳост ва номаҳо ба муаллифонашон барқарорнда наместаванд. Ба дурустии далелу арқоме, ки дар номаҳои расида ва эълону рекламаҳои истифода шудаанд, муаллифонашон масъулиятро доранд.

Нашрия тахти рақами 627 дар Вазорати Фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти ном шудааст.

Суроға:
735140, ш. Бохтар,
қӯчай Айни-47,
тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70



Ҷопхонаи ҚДММ «Шохин-С», теъдод: 12860 нусха